

# **ҲАҶ ВА ҮМРА**

الحج والعمرة

[ Тоҷики – Tajiki – طاجیکیة ]

**Таҳияи : Мусаби Ҳамза**

2009 - 1430

**islamhouse**.com

# الحج و العمرة

« باللغة الطاجيكية »

إعداد : مصعب حمزة

2009 - 1430

Islamhouse.com

## **ХАЧ ВА УМРА**

Гузаронидани як ҳаҷ ва як умра дар умр вочиб аст.

Шурути вучуби ҳаҷ ва умра иборатанд аз:

**1. Ислом.**

**2. Ақл.**

**3. Булуг (расидан ба синни балоғат).**

**4. Озод будан.**

**5. Доштани иститоат ва тавоной ба гунае, ки зод ва тӯши сафари ҳаҷро доро бошад.** Барои зане, ки қасди ҳаҷ рафтан дорад шарти **шашуме** низ дар назар гирифта шуда ва он ин аст, ки бояд аз маҳорими ў касе ўро дар ин сафар ҳамроҳӣ кунад. Албатта, ҳаҷ кардани зан бидуни маҳрам саҳех аст, вале зан бо ин кор гунаҳгор мешавад. Агар касе дар ҳаҷ кардан он қадар саҳланкорӣ ва кӯтоҳӣ кард, ки қабл аз рафтан ба сафари ҳаҷ аз дунё рафт, ба миқдори ҳазинаи як сафари ҳаҷ ва умра аз моли ў, ки бοқӣ монда канор гузошта мешавад, то барои ҳаҷ ва умраи ў масраф шавад.

**Ҳачи кофир ва девона дуруст нест,** вале агар кӯдак ё бардае ҳаҷ кард, ҳачи онҳо дуруст аст,

аммо ин наметавонад ҷойи ҳаҷу-л-ислом (ҳаҷи фарзӣ) қарор гирад. Ва вақте кӯдак ба синни булуғ расид, бояд ҳаҷи фарзиро баҷо оварад. Агар фақир ва бебизоате пул қарз кард ва бо он ҳаҷ гузорид, ҳаҷаш дуруст аст. Агар шахсе дар ҳоле, ки ҳаҷ бар ӯ фарз шуда, аммо ба адой он напардохтааст, ба ниёбат аз каси дигаре ба ҳаҷ биравад, ҳаҷе, ки гузорида барои худи ӯ маҳсуб мешавад ва (ҳаҷи анҷомшуда ба касе, ки ӯро ноиб қарор дода тааллук намегирад).

**Иҳром.** Касе, ки қасди иҳром бастан дорад, суннат аст, ки ғусл кунад ва ба назофат ва хушбӯй кардани худ бипардозад ва аз пӯшидани либоси дӯхташуда парҳез кунад ва бо ду тика порчаи сафед, яке ба унвони шалвор ва дигаре ба унвони ридо ва пироҳан худро бипӯшонад ва онгоҳ иҳром баста бигӯяд: Лаббайк аллоҳумма умратан ав ҳаҷан, ав ҳаҷан ва умратан.<sup>1</sup> Ва ибтидо умра ва баъд ҳаҷ ва ё аввал ҳаҷ ва онгоҳ умрато баҷо оварад. Агар тарс дорад, ки чизе монеъи анҷоми ҳаҷи ӯ мешавад, бар ӯст, ки ин иборатро бихонад:

**Ва ин ҳабасани вобисун фа маҳилли ҳайсу мо**

---

<sup>1</sup> Лаббайк ба маъни иҷобат ва посух аст ва вақте ҳоҷӣ лаббайк мегӯяд, манзур ин аст ки ӯ бо Худои хеш паймон мебандад, тамоми дастурот ва фаромиши илоҳиро анҷом дихад.

**ҳабасани** бо хондани ин иборат костҳои кораш ҷуброн мешавад ва ҳарҷо монеъе барои вай пеш ояд, ҳамон ҷо таҳлили вай ҳоҳад буд.

Шахси ҳочӣ муҳтор аст ҳар як аз **маносики сегонаи шомили ҳачи таматтуъ, ҳачи қирон ва ҳачи ифродро**, ки хост анҷом диҳад, вале беҳтар он аст, ки қасди **ҳачи таматтуъ** намояд ва он иборат аст аз ин ки дар моҳҳои ҳаҷ барои умра ихром бандад ва он гоҳ аз ихроми умра хориҷ гардад ва сипас барои адои ҳачи фарз дар ҳамон сол ихром бандад. **Ифрод** он аст, ки танҳо барои ҳаҷ ихром бандад ва **навъи қирон** он аст, ки барои умра ва ҳаҷ ҳамоҳанг ихром бандад ё ибтидо барои адои умра ихром бандад ва қабл аз шуруъ ба тавофи умра ҳаҷро низ дар умраи худ дохил гардонад.

Ҳар гоҳ шахсе, ки иродай ҳаҷ дорад бар маркаби хеш қарор гирифт, бояд, ки ин иборатро бихонад: “*Лаббайка-л-лоҳумма лаббайк, лаббайка ло шариқа лака лаббайк, инна-л-ҳамда ва-ниъматла лака ва-л-мулк, ло шариқа лак*”<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Бор Худоё! (Барои иҷобат хостаҳо ва адои фаромини Ту) дар боргоҳи Ту ҳозирар ҷо ҳеч шарике барои Ту нест, ба даргоҳи Ту ҳозирар, шоистаи тамоми ҳамд ва хубиҳо ҳастӣ ва тамоми ниъматҳо аз они Ту ҳастанд (ва дар тамоми коинот) танҳо Ту фармонравӣ мекунӣ ва барои Ту ҳеч шарик ва ҳамтое вуҷуд надорад.

Мустаҳаб аст, ки мардон ин дуоро бо садои баланд бихонанд ва ҳамчунин мустаҳаб аст ҳам марду ҳам зани ҳочӣ ба қасрат ин дуоро такрор кунанд.

**Он чи дар ҳангоми ихром мамнуъ аст.**

Нӯҳ чиз дар ҳангоми ихром мамнуъ аст, ки иборатанд аз:

1. Тарошидан ё қандани мӯй аз бадан;
2. Кӯтоҳ кардани нохун;
3. Пӯшидани либоси дӯхташуда барои мардон. Албатта, агар шахси муҳрим изоре наёфт, то худро бипӯшонад, метавонад аз шалвор истифода кунад. Ва ҳамчунин агар кафш наёфт (кафши маҳсуси ихром), метавонад аз мӯза истифода кунад ва фидяе низ бар ӯ воҷиб наҳоҳад шуд;
4. Пӯшидани сар барои мардон;
5. Истифода аз атр ва хушбӯй бар рӯи бадан ё либос;
6. Шикор кардан ё күштани ҳайвоне, ки ваҳшӣ ва дар айни ҳол мубоҳ аст;
7. Бастани ақди никоҳ. Албатта, ин амр ҳаром аст, вале фидяе надорад;

**8.** Ламс кардани аъзои ҳамсар гайр аз шармгоҳ аз рӯи шаҳват. Ин амр фидя дорад ва фидяи он як гӯсфанд ё се рӯз рӯза гирифтан ё таъом додан ба шаш мискин мебошад;

**9.** Мучомаъат кардан. Агар чимоъ кардан қабл аз таҳлили аввал<sup>3</sup> сурат гирад ҳачи шахс фосид шуда ва бар вай воҷиб мегардад онро комил кунад ва дар соли оянда қазои онро биёварад. Дар зимн бояд шутуреро қурбонӣ кунад ва гӯшти онро миёни фуқарои Макка тақсим кунад. Аммо чунончи мучомаъат пас аз таҳлили аввал сурат гирифт, ҳаҷаш фосид намешавад, вале бар ӯ воҷиб мешавад, ки шутуре қурбонӣ намояд. Агар касе дар умра мучомаъат кунад, умрааш фосид мегардад ва бар ӯст, ки гӯсфандеро қурбонӣ кунад ва дар зимни қазои он умраго баъдан биёварад. Лозим ба зикр аст ҳаҷу умра бо амале гайр аз мучомаъат ботил намегардад. Зан низ дар аҳкоми фавқ чун мард аст ва фақат ваҷҳи тағовути ӯ дар аҳком бо мард он аст, ки ӯ метавонад либоси дӯхташуда бипӯшад, аммо ҳақи пӯшидани дасткаш, никоб ва рӯбандро надорад.

---

<sup>3</sup> Онро таҳлили кӯчак низ номидаанд.

## **Фидя: фидя бар ду навъ аст:**

**1. Фидяи ихтиёрӣ** – ва он фидяе аст, ки бар асари тарошидан ва қандани мӯй ё истифода аз хушбӯй (мисли атру собун ...), ё кутоҳ кардани нохун, тарошидани мӯи сар ва ё пӯшидани либоси дӯхта бар зиммаи ҳочӣ мегардад, ки дар ин навъ фидя ҳочӣ муҳтор аст, ё се рӯз рӯза бигирад, ё шаш мискинро таъом диҳад (ва бар ӯст, ки барои ҳар мискин миқдори як кило ва ним ба унвони таъом дар назар гирад) ё гӯсфандеро забҳ кунад.

Ва ҷазои сайд ин аст, ки дар сурати вучуди ҳаммонанди он сайд фидя диҳад ва дар сурати набудани ҳаммонанди он қиматашро бипардозад.

**2. Фидяи тартибӣ** – фидяи мутаматтиъ ва қирон (гӯсфанд) ва фидяи чимоъ (шутур) мебошад. (Дар ин навъ фидя, бояд ба тартиб фидяи ҳар кадом (мутаматтиъ, қирон ё чимоъ) дода шавад ва дар сурати адами тавоной боисти се рӯз дар айёми ҳаҷ ва ҳафт рӯз низ пас аз бозгашт аз сафари ҳаҷро рӯза бигирад.

Ҳадӣ (қурбонӣ) ё итъом (таомдиҳӣ) фақат барои истифодай фақирони Ҳарам бояд сурат гирад.

## **Пас аз духул дар Макка.**

Вақте ҳочӣ ба Макка ворид шуд, ҳангоми дохил шудан дар Масциду-л-ҳаром дуoi маъсурро<sup>4</sup>, ки ҳангоми дохил шудан дар масcid мехонанд, меҳонад ва вориди масциду-л-ҳаром мегардад. Сипас агар қасди ҳачи таматтуъ намуд, тавофи умраро анҷом медиҳад ва агар қасди ҳачи ифрод ё қирон дорад, тавофи қудумро анҷом медиҳад. Онгоҳ ридои (чомаи ихром) худро аз зери дасти росташ гузаронида ду тарафи ридоро бар шонаи чапаш меандозад ва аз муқобили ҳаҷару-л-асвад тавофи худро оғоз карда ва сангро истилом (ламс) меқунад ва мебӯсад ва агар хост танҳо ба ишора кардан ба он иктиро кунад, ҳамзамон бо ишора ба сӯи он бисмиллоҳ ва аллоҳу акбарро меҳонад. Ин кор дар ҳар даври тавоғ бояд анҷом гирад. Баъд хонаи Худоро самти чапаш қарор медиҳад ва ҳафт мартаба даври он тавоғ меқунад. Лозим ба зикр аст се даври аввал аз таввоғ ҳатта-л-мақdur бояд бо гомҳои кӯтоҳ, аммо босуръату тундӣ анҷом пазирад, аммо ҷаҳор даври охири он ҳамчун роҳ рафтани оддӣ анҷом мегирад. Ҳаргоҳ

---

<sup>4</sup> «Аллоҳумма-фтаҳ ли абвоба раҳматик» - Бор Худоё, дарҳои раҳматат ба ман бигшой.

тавофкунанда баробари Рукни Ямонӣ қарор гирифт, бар ӯст, ки агар тавонист (ва мачол барои ӯ фароҳам шуд) рукнро ламс кунад ва дар миёни ду рукн ин дуоро бихонад: **“Раббано отино фи-д-дунё ҳасанатан ва фи-л-охирати ҳасанатан ва қино азоба-н-нор”**<sup>5</sup>.

Тавофкунанда дар ҳар даври тавофе, ки анҷом медиҳад, метавонад ҳар дуоеро, ки худ меҳоҳад бикунад ва он гоҳ дар сурати имкон бояд ду ракаат намоз пушти мақоми Иброҳим адоду кунад ва дар ракаати аввали он сураи “Кофирун” ва дар ракаати дувум сураи “Ихлос”-ро бихонад. Баъд аз оби Зам-зам ҳар чи бештар бинӯшад ва сипас ба самти ҳаҷару-л-асвад рафта, агар тавонист онро ламс кунад ва онгоҳ агар мұяссара什 гардид назди мултазим (байни ҳаҷару-л-асвад ва дарби хонаи Худо) дуо мекунад ва баъд ба сӯи кӯҳи Сафо рафта ва бар он боло меравад ва мегӯяд: **“Абдаъу бимо бадааллоҳу биҳи”**<sup>6</sup> ва сипас ин ояи Қуръонро қироат мекунад, ки: **“Ҳамоно Сафо ва Марва аз шиъорҳо (парастишгоҳҳои)**

---

<sup>5</sup> Бор Худоё, дар дунё ва охират ба мо ҳайру некӣ иноят кун ва аз азоби охират моро рахой бахш.

<sup>6</sup> Бо ҳамон чи Худо бо он оғоз намуда, оғоз мекунем.

**Худост, пас касе, ки ҳачи байт кунад ё умра ба ҷо оварад, бар ӯ боке нест, ки бар онҳо тавоф кунад ва касе, ки хостори некӯй шавад, ҳамоно **Худо сипосгузору доност**”. Он гоҳ такбир гуфта ва “*Ло илоҳа иллаллоҳ*” мегӯяд ва баъд рӯй ба қибла менамояд ва дастҳои худро боло мебардорад ва дуо мекунад ва сипас поён меояд ва ба сӯи парчами сабзранг равона мешавад. Ва байни ду парчами (аломат) сабзранг бо шитобон меравад ва баъд аз он парчам ба қадам задан идома медиҳад, то ба Марва бирасад. Дар Марва ҳар он чиро, ки дар Сафо анҷом дод, анҷом медиҳад ва он гоҳ пойин омада, шурӯъ ба саъӣ мекунад ва ҳафт маротибро комил мекунад. Ин саъӣ ба ин наҳв анҷом мегирад, ки саъйкунанда миёни Сафо ва Марва саъии аввалашро аз Сафо ба самти Марва шурӯъ мекунад ва саъии дувумро аз самти Марва ба тарафи Сафо анҷом медиҳад ва то комил шудани ҳафт саъӣ ин корро идома медиҳад. Сипас мӯйҳои худро кӯтоҳ карда ё метарошад. Албатта, тарошидан беҳтар аст, вале дар умраи мутаматиъ чун ҳаҷеро пас аз умра дар пеш дорад, тарошидан бартарӣ надорад. Касе, ки қасди ҳачи**

Кирон ё ифрод дорад, то дар рӯзи ид, ҷамраи ақабаро назанад, пас аз тавофи қудум ҳалол намегардад. Ҳукми зан дар аҳкоми мазкур чун мард аст, ҷуз ин ки зан дар тавоф ва саъӣ байни Сафо ва Марва чун мардон, ки бо ҳолати хос роҳ мераванд, роҳ намеравад. Ҳолате аст байни роҳ рафтан ва давидан.

### **Чигунағии ҳаҷ кардан.**

Дар рӯзи тарвия (рӯзи ҳаштум) чунончи аз ихром берун омада бошад, аз манзили худ дар Макка ихром мебандад ва ба сӯи Мино равона мешавад, то шаби нуҳумро дар онҷо байтута (шаб мондан) кунад ва он гоҳ замоне, ки хуршеди рӯзи нуҳум тулӯъ кард, равонаи Арафот мешавад ва намози зухр ва асри худро дар ин макон қаср ва ҷамъ мекунад. Тамоми Арафот мавқиф (истгоҳи ҳочиён) маҳсуб мешавад, ҷуз водии Урана. Дар ин миён бояд мақулаи *“Ло илоҳа иллаллоҳу вахдаҳу ло шарика лаҳ, лаҳу-л-мулку ва лаҳу-л-ҳамду ва ҳува ало кулли шайъин қадир”*<sup>7</sup>-ро ба қасрат такрор кунад ва дар дуо ва тавба ва таваҷҷӯҳ ба Ҳудованд бикӯшад. Ҳангоми ғуруби хуршед бояд

---

<sup>7</sup> Нест худое ҷуз Ҳудованди ягона ва барои Ӯ ҳамтое вучуд надорад. Подшоҳӣ ва ситоиш танҳо муҳтасси Ӯст ва Ӯ бар ҳама чиз қодир ва тавоност.

бо оромӣ ин диёрро ба сӯи Муздалифа тарқ гӯяд ва талбиягӯён (лаббайкгӯён) ва дар ҳоле ки ба зикри Худованд машғул аст, масири Арафот то Муздалифаро бо оромӣ ва викор паймояд ва замоне, ки ба Муздалифа расид, намози шом ва хуфтанро дар ин макон қаср ва ҷамъ кунад ва ҳамон ҷо байтута намояд. Баъд намози субҳро дар аввали вакт адо кунад ва дар ибодатгоҳи худ машғул гардад, то рӯз ошкор шавад. Сипас қабл аз тулӯи хурshed он маконро тарқ гӯяд ва замоне, ки ба водии Муҳассир расид, дар ҳадди тавон суръат гирад то ба Мино бирасад. Сипас Ҷамараи ақабаро бизанад ба ин тартиб, ки ҳафт сангреза ба андозаи нахуду фундукро ба самти шайтони Ҷамара партоб кунад. Касе, ки ҷамараи ақаба мезанад, бояд ҳамроҳи ҳар сангреза, ки партоб мекунад такбир бигӯяд ва дастҳои хешро низ дар ҳангоми задан боло бигирад. Зарур аст, ки қитъай сангҳо дар ҳамон макони маҳсус, ки ҳавзмонанд аст, бияфтад, ҳарчанд ба санги рамзи шайтон таъйиншуда нарасад. (Он гоҳ, ки рамий чиморот (партоби сангчаҳо) шурӯй гардид, дигар талбия гуфтан поён меёбад).

Сипас қурбонī ва мӯи сарашро кӯтоҳ мекунад ё метарошад ҳарчанд тарошидан афзал ва беҳтар аст. Бо анҷоми рамийи чиморот ҳамаи чиз бар ҳочӣ ҳалол мегардад чуз занон ва ин ҳамон таҳлили аввал<sup>8</sup> аст, ки аз он ёд кардем. Сипас ба Макка рафта ва дар он ҷо ба тавофи ифоза (тавофи воҷибӣ, ки ҳаҷ бо он поён меёбад) мепардозад ва он гоҳ ҷунончи ҳаҷи ӯ таматтуъ буда, ба саъӣ байни Сафову Марва мепардозад. Ҳамчунин агар касе қаблан ҳамроҳи тавофи қудум ба саъӣ Сафо ва Марва напардохтааст, акнун вақти он аст, ки онро анҷом диҳад. Бо анҷоми ин саъӣ ҳама чиз ҳатто ҳамбистарӣ бо занон низ бар ҳочӣ ҳалол мегардад ва инро таҳлили сонӣ (дувум) гӯянд. Сипас ба Мино бармегардад ва вуҷубан (илзоман) шабҳоеро дар он макон байтута мекунад ва дар он ҷо баъд аз заволи ҳар рӯз рамийи чиморот (задани сангреза)-ро анҷом медиҳад ва дар ҳар марҳила ҳафт сангрезаро партоб мекунад. Наҳви партоби ҷамарот (сангреза) ба ин тартиб аст, ки ибтидо дар ҷамраи уло ҳафт сангрезаро партоб мекунад ва он гоҳ ҷилавтар рафта ва пас аз бардоштани

---

<sup>8</sup> Манзур аз таҳлили аввал ҳамон замоне аст, ки ҳама чиз чуз ҳамбистарӣ бо занон бар ҳочӣ ҳалол мегардад. (Мутарҷим).

чанд гом мутаваққиф мешавад ва ба зикри илоҳӣ  
ва дуо мепардозад. Он гоҳ ба қисмати миёни  
(вусто) рафта чун ҷамраи уло рамии ҷамаротро  
анҷом медиҳад ва пас аз он ба зикри Ҳудо ва дуо  
мепардозад ва баъд ҷамраи ақабаро анҷом  
медиҳад ва дигар дар ин марҳала таваққуф  
намекунад. Рӯзи дувум низ ҳамин корро такрор  
мекунад. Агар ҳочӣ дӯст дошт то дар хурӯҷ аз  
Мино таъчили кунад, бар ӯст, ки қабл аз ғуруби  
офтоб аз он макон хориҷ гардад ва агар хуршеди  
рӯзи дувоздаҳум ғуруб кард ва ӯ ҳанӯз дар Мино  
буд бар ӯ воҷиб аст, ки дар ҳамон ҷо шабро субҳ  
кунад ва рамии ҷамаротро дар фардои он рӯз низ  
анҷом дихад. Аммо агар ӯ қасди хурӯҷ карда  
бошад vale издиҳоми мардум монеъи хуручи ӯ аз  
Мино гашта бошад, метавонад пас аз ғуруби  
офтоб низ он ҷоро тарк гӯяд ва ишколе бар ӯ  
мутараттиб наҳоҳад буд. Ҳукм барои шахсе, ки  
қасди ҳачи қирон дорад, монанди касе аст, ки  
қасди ҳачи ифрод дорад, ҷуз ин ки бар ӯ воҷиб  
аст, ки чун мутаматтиъ бояд курбонӣ кунад.

Он гоҳ, ки ҳочӣ иродай сафар ба сӯи аҳл ва  
аёли худ намуд, бар ӯст, ки то тавофи видоъро

анчом надода аз Макка хориҷ нагардад. Ин тавоғ охирин аҳде аст, ки ӯ бо соҳиби хона мебандад.

Лозим ба зикр аст, тавоғи видоъ аз зиммаи зани ҳоиз ва нуфасо соқит мегардад. Агар касе пас аз тавоғи видоъ ба тиҷорате машғул шуд, бояд дубора ин тавоғро аз нав анчом диҳад. Аммо агар касе қабл аз анҷоми тавоғи видоъ аз он макон хориҷ гардида, агар наздик буд бояд баргардад ва ин тавоғро ба ҷо оварад, вале агар аз он ҷо дур буд, бар ӯ воҷиб аст, ки барои ҷуброни он қурбонӣ кунад.

### **Хулосаи силсилаи маротиби аъмоли ҳаҷ:**

Навъи ҳаҷ	Дар шуруӯи иҳром		
Баъд	Баъд	Баъд	Рӯзи ҳаштӯм қабл аз
			Рӯзи нуҳум пас аз
			тӯпӯҳи ҳуҷупел
			Баъд аз ғуруби
			Хуршед
			Рӯзи даҳум ё рӯзи ид баъд аз субҳ ва
			<small>кабулӣ-тӯпӯҳӣ</small>
			Рӯзи ёздаҳум ва
			дувоздаҳум ва рӯзи
			Хуруҷ аз Макка ва
			хангоми сафар ба

Ифрод	Кирон	Таматгуъ
Лаббайк барои ҳаҷ	Лаббайки умра	Лаббайки умра ва Тавофи умра
Тавофи қудум	Тавофи қудум	Тавофи умра
Саъий ҳаҷ	Саъий ҳаҷ	Саъий умра (манзур саъй миёни Сафо ва Истодан кардан дар ихроми ҳуд (яне Рафтан ба Мино
Истодан кардан дар ихроми ҳуд (яне Рафтан ба Мино	Истодан кардан дар ихроми ҳуд	Кутоҳ кардани мӯйи сар (таклиси комил) Ихром бастан барои Raftan ba Arafa va kassar va chamy karдан namozi zuhr va asr (чамъи таклим) sippas xilqat guzilpan baoi pilt o to xangomi Raftan ba Muzdaлифа ва xondani namozи isho va magrib ба surati kassr va xangomi расидан ба ин makon va baiytuta karidan <small>пайдон то тасдиғи шаб Мистаҳаб аст ки ин байтут то байт пада</small> Raftan ба Мино ва zadani chamrai akaba, kurboniй karidan, кутоҳ кардан ё taroшидан мӯи sar, sippas anҷом doddani <small>тавофи индоэ Годашами ли замони саамоллаҳи тауини эвроп</small> Рамӣи чамароти суро сипас ramӣ vusto va ongoҳ ramӣ kubro pas az zavol
		Тавофи видовъ ин тавоф аз зиммаи зани хоиз ва нуфасо сокит Мегардад

## Аркони чаҳоргонаи ҳаҷ:

1. Ихром бастан, ки дар он нияти даромадан  
дар мансак (рукиҳои ҳаҷ) менамояд;
2. Вуқуф дар Арафа;

- 3.** Тафови зиёрат (ё ифоза);
- 4.** Саъйи ҳаҷ.

### **Воҷиботи ҳафтгонаи ҳаҷ:**

- 1.** Иҳром бастан аз миқот;
- 2.** Вуқуф дар Арафа то ҳангоми шаб;
- 3.** Байтута кардан дар Муздалифа ё баъд аз нимаи шаб;
- 4.** Байтута дар Мино дар шабҳои айёми ташриқ;
- 5.** Рамийи чиморот;
- 6.** Кӯтоҳ кардан ё тарошидани мӯй;
- 7.** Тавофи видоъ.

### **Аркони сегонаи умра:**

- 1.** Иҳром бастан;
- 2.** Тавофи умра.
- 3.** Саъйи умра.

### **Воҷиботи умра:**

- 1.** Иҳром бастан аз миқот;
- 2.** Кӯтоҳ кардан ё тарошидани мӯй.

Хеч як аз маносики ҳаҷ бидуни анҷоми аркони мазкур комил намегардад (лизо анҷоми ҳар як аз аркон зарурист). Касе вочиборо тарқ кунад, бояд қурбонӣ кунад (ва дам (хун) бар ӯ вочиб мегардад. Аммо агар сунате аз суннатҳои ҳаҷро тарқ гӯяд, чизе бар ӯ наҳоҳад буд (ва ҷаримае чун қурбонӣ ва ...ро мутаҳаммил наҳоҳад гардид.

**Барои сиҳати тавоф ба даври Каъба сездаҳ шарт лозим аст**, ин шароит иборатанд аз:

- 1.** Ислом доштан;
- 2.** Доро будан;
- 3.** Нияти мушаххас ва муайян;
- 4.** Дохил шудани вақти тавоф;
- 5.** Пӯшидани аврат дар ҳадди тавон;
- 6.** Покӣ аз бевузуӣ ва ҳадас. Албатта, қӯдак аз ин қоида мустасно мебошад;
- 7.** Такмили ҳафт давр ба таври яқинӣ;
- 8.** Карор додани Каъба дар самти чапи худ. Бадеҳист, ки ҳар иштибоҳ анҷом додаро бояд иъода кунад.
- 9.** Адами ручӯъ аз рафтани худ;

- 10.** Роҳ рафтан барои касе, ки тавоноии онро дорад (маъзур метавонад бар чарх ё ... савор шавад);
- 11.** Пай дар пай анҷом додани даврҳои тавоф;
- 12.** Тавоф бояд доҳили масҷиду-л-ҳаром сурат гирад;
- 13.** Тавоф боисти аз канори ҳаҷару-л-асвад шурӯъ гардад.

### **Суннатҳои тавоф иборатанд аз:**

1. Ламс кардани ҳаҷару-л-асвад ва бӯсидани он;
2. Гуфтани такбир дар ҷивори ин санг;
3. Истилом ва ламси Рӯкни Ямонӣ;
4. Риояти тариқаи роҳ рафтан, ки дар бархе мавозеъ бояд сариъ, аммо бо гомҳои кӯтоҳ ҳаракат кунад ва дар мавоқеи дигар ба сурати оддие роҳ биравад ва...
5. Дуо кардан ва зикр кардан дар аснои тавоф;
6. Ҳарчи наздиктар қарор гирифтани нисбат ба хонаи Ҳудо дар аснои тавоф;

7. Хондани ду ракаат намоз пушти мақоми Иброҳим. Ҳамчунин дар ҳангоми тавоф суннат аст, ки ридои худро аз зери бағали рост бар шонаи чап андозад, ба гунае ки китфи рости ў бараҳна бимонад, ин фақат дар тавофи қудум ва тавофи изофа ва тавофи умра мебошад.

### **Шурути нӯҳгонаи саъй байни Сафову Марва:**

1. Ислом;
2. Ақл;
3. Ният;
4. Пайдарпай анҷом додан;
5. Роҳ рафтан барои касе, ки тавонойӣ дорад;
6. Такмили хафт мартаба (рафту баргашт миёни Сафову Марва);
7. Истийъоби<sup>9</sup> Сафову Марва;
8. Саъй пас аз тавофи сахех сурат гирад.
9. Тавре саъиро анҷом диҳад, ки шурӯъи саъй аз Сафо ба сӯи Марва як давр ва шурӯъи он аз Марва ба Сафо даври дувум бошад.

### **Суннатҳои саъй иборатанд аз:**

1. Покӣ аз наҷосат ва бевузуӣ (ҳадас);

---

<sup>9</sup> Истийъоб бад-он маънӣ аст, ки қазо миёни Сафову Марваро ба таври комил бипаймояд. (Мутарҷим).

2. Пӯшидани аврат;
3. Дуо кардан ва зикр гуфтан дар аснои тавоф;
4. Риояти тариқаи рафтан дар саъй, ки бархе ҷоҳо бояд сариъ ва бархе мавозеъ бояд ором ҳаракат кунад;<sup>10</sup>
5. Боло рафтан бар теппаи Сафо ва Марва;
6. Пай дар пай анҷом додани саъй пас аз тавоф ва риояти тартиб байни ин ду.

**Нукта:** агар касе рамӣ (задани санг ба мавзеи мушаххас) рӯзеро ба таъхир андозад, ҳарчанд он рӯз, рӯзи қурбонӣ (наҳр) бошад, тамоми рамӣҳоро ба авоҳири айёми ташриқ мавкул кунад, ҷоиз аст, аммо беҳтар аст ҳар рамз дар ҳамон рӯзе, ки бадон ихтисос ёфта, анҷом пазирад.

**Қурбонӣ:** қурбонӣ кардан суннати муаккада аст. Ва вакте рӯзи даҳуми зилҳиччаҳ фаро расид касе, ки иродай қурбонӣ дорад, ҳақи қандани мӯй ё пӯст ё қӯтоҳ кардани ноҳунро то қурбонӣ накарда, наҳоҳад дошт.

**Ақиқа:** ақиқа суннат аст ва агар фарзанд писар буд ду гӯсфанд ва агар духтар буд як

---

<sup>10</sup> Дар форсӣ бад-он ҳарвала низ гӯянд. (Мутарҷим).

гүсфанд бояд забх карда шавад. Мустаҳаб аст, ки ин гуна забх рӯзи ҳафтум аз вилодати фарзанд сурат гирад. Ҳамчунин суннат аст, ки агар фарзанд писар буд, мӯйҳои сарашро битарошад ва ҳамвазни мӯйҳояш нуқра садақа бидиҳад.